

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Хушваҳтзода К.Ҳ.

«30»

с. 2022



ХУЛОСА

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Таҳқиқоти диссертационӣ дар мавзуи «Ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳдили ҳуқуқӣ - конститутсионӣ» дар кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Шерализода Ҷомӣ Шералӣ соли 2016 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос, бо дипломи аъло хатм намуда, аз соли 2016 то ҳол ба сифати асистенти кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият дорад.

Шерализода Ҷомӣ Шералӣ дар давраи омода намудани диссертасия аз соли 2016 то имрӯз ҳамчун асистент, ҳамзамон унвончӯи кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз 16-уми сентябри соли 2020, № 4042 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ: Диноршоҳ Азиз Мусо, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, муовини аввал, муовини директори иҷроия оид ба илм, инноватсия ва муносабатҳои байналмилалии филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе.

Аз рўйи муҳокима хулосаҳои зерин қабул гардид:

Таҳқиқоти диссертационӣ ба яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқи конститутсионӣ бахшида шудааст. Зоро, ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи асосии рушди соҳаҳои ҳаётан муҳимми ҷамъиятигу давлатӣ ба ҳисоб рафта, ташаккул ва инкишофи қонунгузории мамлакат ба он алокамандии ногусастани дорад.

Муҳаққиқ қайд намудааст, ки тағйиротҳои сифатноке, ки баъди ба даст овардани истиқлоияти давлатӣ ҳусусан дар даҳсолаи охир дар ҳаёти ҷамъияти – сиёсии Тоҷикистон ба вуқуъ пайвастанд, таҳлили ҳаматарафа ва илман асоснокро талаб менамоянд. Махсусан, ин таҳаввулот ба масъалаҳои асосии ташаккули давлатдории муосири Тоҷикистон даҳл доранд. Дар тӯли зиёда аз сӣ соли охир бо ташаккул додани асосҳои нави соҳтори давлат, ҳокимияти давлатӣ, худидораи маҳалли, амалишавии ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ ва ғайра дар рушди давлатдории Тоҷикистон тағйироти кулӣ ба амал омаданд.

Марҳилаи муҳим, ки ба солҳои 1991-1994 рост меояд, як қатор масъалаҳо оид ба бунёди давлатдории навини тоҷиконро дар бар мегирад, ки ҳалли онҳо бо гузарондани ислоҳоти конститутсионӣ вобастагии амиқ дошта ба онҳо омодасозии Конститутсияи нав, бунёди низоми нави ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба роҳ мондани иқтисодиёти бозоргонӣ ва фаъолияти озоди соҳибкорӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Баъди ба дастовардани Истиқлолияти давлатӣ яке вазифаҳои асосии дар назди давлат гузошта шуда қабули ҳучҷати олии сиёсӣ яъне Конститутсияи кишвар буд, ки бояд танзимкунандай муносибатҳои асосии ҳаёти ҷамъияти гардад ва зарур шуморида мешуд, ки ҳар чи зудтар лоиҳаи он омода ва барои қабул пешниҳод гардад.

Ба андешаи рисоланавис барои қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳо ва шароитҳои ҳуқуқии муайян фароҳам оварда шуд, ки сабаби асосии таҷзияи ин санади меъёрии ҳуқуқӣ ба шумор мерафт.

Яке аз заминаҳои муҳим ва асосии ин равандро қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиби қабул намудан ва мавриди амал қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Иҷлосияи XIX Шурӯи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июли соли 1994 ташкил медиҳад. Воқеан, аз ном ва мазмуни ин санад бармеояд, ки санади мазкур барои гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози ҳуқуқӣ замина гузошт. Мушаххасан, гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ тибқи Қонуни мазкур дар робита бо таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Аз ин рӯ, қабули Конститутсия ҷавҳар ва ё асоси ислоҳоти конститутсиониро ташкил медиҳад, ки хусусияти бунёдӣ, созандагӣ, муайяннамой ва устуворнамоиро доро мебошад.

Ҳамин тавр, лоиҳаи нави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳокимаи умумиҳалқӣ дар моҳи апрел-июни соли 1994 пешниҳод карда шуд. 6 ноябри соли 1994 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол қабул гардид ва аз ин сана дар фазои ҷамъиятӣ ва давлатии Тоҷикистон таҳаввулоти бузург ба миён омад.

Ҳамчунин қобили зикр аст, ки паҳтӯҳои гуногуни Конститутсия ва ислоҳоти конститутсионӣ зери таваҷҷӯҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта оид ба ин масъала дар паёмҳояшон ба Маҷлиси Олий ва дигар суханрониҳояшон борҳо дикқати маҳсус зоҳир намудаанд.

Конститутсия заминаи пешравии ҷомеа ва давлат буда, дар асл он ҳучҷати барномавии сиёсати давлат буда, маҳз дар он заминаҳои ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва мафкуравӣ муайян мегарданд. Конститутсия дорои нуқтаҳои барномавии мақсаднок буда, онҳоро бо назардошти қонуниятҳои инкишофи ҷомеа пешбинӣ мекунад. Маҳз бо

мақсади аниқтару мушаххастар намудани роҳҳои инкишофи таърихӣ бо назардошти равандҳои нави инкишофи ҷамъият, меъёрҳои Конститутсияи кишвар низ такмил меёбанд. Бо назардошти дастовардҳои нав дар ҷомеа, ҳамчунин рушди муносибатҳои нави ҷамъиятӣ зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Тоҷикистон ба миён омаданд ва бо ҳамин мақсад, ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон се маротиба солҳои 1999, 2003 ва 2016 тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд.

Аз омузиши адабиёти илмӣ бармеояд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ислоҳоти конститутсионӣ то ба ҳол таҳқиқоти илмии ҳуқуқии асоснок анҷом дода нашудаанд. Гузаронидани таҳқиқот оид ба мағҳум ва моҳияти ислоҳоти конститутсионӣ, муайян намудани ғояҳои илмӣ ва принципҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ, марҳилаҳои асосии ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлоли ва дигар масъалаҳо ба он алоқаманд аҳамияти муҳимро касб намудаанд.

Дар таҳқиқоти мазкур муаллиф назари худро роҷеъ ба як қатор масъалаҳои назариявӣ ва амалии мансуб ба ислоҳоти конститутсионӣ, аз ҷумла омилҳои пайдоиш ва инкишоф, мағҳум ва моҳият, ғояҳои илмӣ ва принципҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ, марҳилаҳои падидаи ислоҳоти конститутсионӣ, унсурҳои асосии ислоҳоти конститутсионӣ пешниҳод намудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаҳои ҳуқуқӣ-конститутсионии ислоҳоти конститутсионӣ дар заминаи усулҳои умуминазариявӣ ва илмии ҳуқуқӣ-конститутсионӣ таҳқиқ нагардидаанд. Танҳо баъзе паҳлуҳои масъалаи мазкурро ақидаҳои олимони ватанӣ ва ҳориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ, ба мисли С.А. Авакян, З. Ализода, М.В. Баглай, Б.С. Гадоев, А.М. Диноршоев, А.И. Имомов, Е.И. Козлов А.Н. Кокотов, О.Е. Кутафип, Ҷ.З. Мацидзода, Н.Г. Мишин, Б.А. Сафарзода, Д.С. Раҳмон, С.М. Салоҳидинова, М.С. Сулаймонов, Б.Н. Топорнин, В.А. Туманов, В.Е. Чиркин, Л.М. Энтин ва дигарон ташкил медиҳанд.

Ҳамзамон, муаллиф қайд менамояд, ки баъзе аз паҳлуҳои масъалаи мазкур аз ҷониби олимони соҳаи назарияи давлат ва ҳуқуқ, ба мисли Е.В. Анисимов, В.П. Балеев, Э.Б. Буризода, К.Ф. Гутсенко, Б.М. Лазарев, Н.Н. Марчук, Э.С. Насридинзода, В.С. Нерсесянтс, Ю.Г. Орлов, А.С. Пиголкин, Р.Ш. Шарофзода, А.Ғ. Ҳоликзода, Ф.Т. Тоҳиров, Ю.А. Тихомиров ва дигарон мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор дода шудаанд.

Ба ақидаи муҳаққиқ омӯзиши ҷанбаҳои ҳуқуқӣ-конститутсионӣ дар Тоҷикистон дар шароити мусир, ба навтарин таҳқиқоти илмӣ дар ин самт ниёз дорад. Үнвонҷӯ ин масъаларо дарк намуда, қушиш намудааст, ки мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии хешро ҳамаҷониба таҳлил ва асоснок намуда, натиҷаҳои илмии онро пешниҳод созад.

Мазмуну муҳтаво ва ҳулосаҳои асосии рисола метавонанд дар таҳқиқоти таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои ҳориҷӣ, ҳуқуқи парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқи конститутсионии муқоисавӣ ва гайра истифода шаванд.

Муаллифи рисола Шерализода Ҷ.Ш. дар доираи таҳқиқоти мазкур ҷанбаҳои муҳталифи ислоҳоти конститутсиониро баррасӣ намуда, ҳулосаҳои ҳудро бо далелҳои мӯътамади илмӣ ва андешаҳои муҳаққикиони соҳаи ҳуқуқи ватаниӣ ва ҳориҷӣ асоснок кардааст.

Муҳаққиқ дар назди ҳуд вазифаҳои зеринро гузаштааст:

- 1) гузаронидани таҳқиқот оид ба мағҳум ва моҳияти ислоҳоти конститутсионӣ ҳамчун падидай ҳуқуқи конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 2) муайян намудани ғояҳои илмӣ ва принсипҳои ҳуқуқии ислоҳоти конститутсионӣ;
- 3) таҳлил намудани марҳилаҳои асосии ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 4) таҳқиқи масоили ташаккули асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва омилҳои рушди минбаъдаи он;

5) таҳдил намудани ҳолати кунунии вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд дар заминаи ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

6) манзур намудани таклифу пешниҳодҳо ҷиҳати тақмил додани фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи ислоҳотҳои конститутсионии гузаронидашуда.

Асосҳои методологии таҳқиқотро усулҳои умумиилмӣ (диалектика, низомнок, функционалӣ ва ҳуқуқӣ), ва илмӣ-хусусӣ (муқоисавӣ - ҳуқуқӣ, таъриҳӣ - ҳуқуқӣ, шаклӣ - ҳуқуқӣ) ташкил медиҳанд.

Нуктаҳо ва хуносахои диссертатсия бо далелҳои муътамади таъриҳӣ, адабиёти илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилаӣ, қонунгузории давлатҳои асоснок карда шудаанд ва онҳо дорои аҳамияти илмӣ ва амалӣ мебошанд.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.02 – ҳуқуки конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳалӣ мувофиқат мекунад.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвончӯ 21 мақолаи илмӣ ба табъ расонидааст, ки 7-тои он дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 14 мақола дар мачаллаҳои дигар нашр шудаанд ва пурра мазмуни корро инъикос менамоянд, аз ҷумла:

Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[1-М]. Ганиев, Дж.Ш. «Реформирование основ конституционного строя по Конституции Республики Таджикистан 1994 года» [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Паёми дошишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон. – 2018. – № 1 (22). – С. 110-118.

[2-М]. Фаниев, Ч.Ш. «Нақши Пешвои миллат дар рушди ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Матн] / Ч.Ш. Фаниев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 3 (27). – С. 69-74.

[3-М]. Фаниев, Ч.Ш. «Таҳлили тағйиру иловаҳои соли 1999 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994» [Матн] / А.М. Диноршоев, С.А. Ч.Ш. Фаниев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – № 4 (24). – С. 49-56.

[4-М]. Фаниев, Ч.Ш. «Нақши ислоҳоти конститутсионӣ дар рушди таҷзияи ҳокимияти давлатӣ» [Матн] / Ч.Ш. Фаниев // Қонунгузорӣ. – 2019. – № 4 (36). – С. 37-41.

[5-М]. Фаниев, Ч.Ш. «Зарурияти ворид намудани тағйиру иловаҳои соли 2003 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994: таҳлили ҳуқуқӣ-конститутсионӣ» [Матн] / Ч.Ш. Фаниев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2020. – № 1 (29). – С. 119-126.

[6-М]. Шерализода, Ч.Ш. «Тартиби ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия ҳамчун шакли амалишавии ислоҳоти конститутсионӣ: таҳлили ҳуқуқӣ – конститутсионӣ» [Матн] / Ч.Ш. Шерализода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2020. – № 3 (31). – С. 116-122.

[7-М]. Шерализода, Ч.Ш. «Ташаккули ҳокимияти қонунгузорӣ дар партави ислоҳоти конститутсионӣ солҳои 1999, 2003 ва 2016» [Матн] / Ч.Ш. Шерализода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 3 (35). – С. 81-89.

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:

[8-М]. Фаниев, Ч.Ш. Мафхум ва нақши ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ч.Ш. Фаниев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2016. – № 4 (04). – С. 127 -133.

[9–М]. Ганиев, Дж.Ш. Некоторые вопросы о понятии «Конституционная реформа» [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2017. – № 2 (06). – С. 27 -28.

[10–М]. Ганиев, Дж.Ш. К вопросу о конституционной реформе [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2017. – № 1 (05). – С. 116-119.

[11–М]. Ганиев, Дж.Ш. Конституционные реформы и их влияние на развитие института президента Республики Таджикистан [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Маводҳои VI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Масъалаҳои мубрами ҳуқуқшиносӣ». – Душанбе, 2019. – С.336-338.

[12–М]. Ганиев, Ч.Ш. Нақши ислоҳоти конститутсионӣ дар рушди ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ч.Ш. Ганиев // Маводҳои VI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Ҳуқуқи инсон: мушкилот, роҳи ҳал ва дурнамо». – Душанбе, 2019. – С.276 -283.

[13–М]. Ганиев, Ч.Ш. Принципҳои гузаронидани ислоҳоти конститутсионӣ [Матн] / Ч.Ш. Ганиев // Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илми-амалӣ «Аҳамияти Ичлосияи тақдирсозӣ XVI-Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳқими давлатдории миллӣ ва рушди қонунгузорӣ». – Душанбе, 2017. – С.137-140.

[14–М]. Ганиев, Дж.Ш. Основы конституционного строя Республики Таджикистан [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Маводҳои VI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Инкишофи илмҳои ҳукуқшиносӣ дар шароити муосир: назария ва амалия». – Душанбе, 2018. – С.290-293.

[15–М]. Ганиев, Дж.Ш. Эволюция института президентства в Республике Таджикистан через призму конституционных изменений и дополнений 1999, 2003 и 2016 годов [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Маводҳои VII конференсияи байналмилалии илмӣ-амали ба 25 солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – С.370-372.

[16–М]. Ганиев, Дж.Ш. Основы конституционного строя как институт конституционного права [Текст] / Дж.Ш. Ганиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2019. – № 1 (13). – С. 73-79.

[17–М]. Ғаниев, Ҷ.Ш. Баъзе аз масоилҳои ҳуқуқӣ дар бораи тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи: «Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низоми ҳуқуқии миллӣ: заминаҳои рушд ва дурнамои илмӣ ҳуқуқшиносӣ» баҳшида ба «25-солагии ҳабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «70-солагии факултети ҳуқуқшиносии Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон». – Душанбе, 2019. – С.154-158.

[18–М]. Шерализода, Ҷ.Ш. Мазмуни тағйиру иловаҳои соли 2016 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 [Матн] / Ҷ.Ш. Шерализода; А.М. Диноршоев // Паёми Филиали дошишгоҳи давлатии Москва Ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе. Баҳши илмҳои гуманитарӣ ва иқтисод. – 2021. – № 4 (20). – С. 139-145.

[19–М]. Шерализода, Ҷ.Ш. Такмили меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминай тағйиру иловаҳои соли 2016 [Матн] / Ҷ.Ш. Шерализода // Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ. – Душанбе – 2021.– С. 239-243.

[20–М]. Шерализода, Ҷ.Ш. Ваҳдати миллӣ ҳамчун асосӣ ислоҳоти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.Ш. Шерализода // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Конституция – как фактор стабильности государства». – Душанбе – 2022.– С. 395-400.

[21–М]. Шерализода, Ҷ.Ш. Ислоҳоти конститутсионӣ дар заминай тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.Ш. Ғаниев // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ баҳшида ба

тачлили рузи қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон «Ҳуқуқи инсон: дирўз ва имрўз». – Душанбе, 2022. – С.254 -259.

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Шерализода Ҷомӣ Шералӣ дар мавзуи «Ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлили ҳуқуқӣ - конститутсионӣ» таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй мебошад.

2. Диссертатсияи Шерализода Ҷомӣ Шералӣ дар мавзуи «Ислоҳоти конститутсионӣ дар давраи соҳибистиколии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳлили ҳуқуқӣ - конститутсионӣ» ба экспертизаи даври дуюми муассиса барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рўйи ихтисоси 12.00.02 - ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ тавсия карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 16 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 16 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест, суратмаҷлиси № 6 аз 24-уми декабри соли 2022.

Раиси ҷаласа: номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
муаллими қалон, иҷроқунандаи
вазифаи мудири кафедраи ҳуқуқи
конститутсионии факултети
ҳуқуқшиносии ДМТ



Қодиров Ҷ. Ш.

Котиби ҷаласа: лаборанти
қалони кафедра



Нематова М.А.

Имзои Қодиров Ҷ.Ш. ва Нематова М.А.-ро
тасдиқ мекунам:
Сардори РК ва КМ ДМТ



Тавқиев Э.Ш.